

Қ А Р О Р И
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Дар бораи Комиссияи назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини иҷрои уҳдадориҳои
байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон

Мутобиқи моддаи 28 Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д :

1. Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон таъсис дода шавад.

2. Низомнома ва Ҳайати Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон тасдиқ карда шаванд (замимаҳои 1 ва 2).

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марти соли 2002, №79 «Дар бораи таъсиси Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини татбиқи уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон» аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

НИЗОМНОМАИ
Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба таъмини иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣ
дар соҳаи ҳуқуқи инсон

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон (минбаъд - Комиссия) мақоми доимоамалкунандаи машваратии байниидоравие мебошад, ки бо мақсади ҷамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, корхона, муассиса ва дигар ташкилотҳо (минбаъд - мақомоти манфиатдор) доир ба иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон таъсис ёфтааст.

2. Комиссия дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои дигари меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Тоҷикистон ва ҳамин Низомномаро ба роҳбарӣ мегирад.

2. ВАЗИФА ВА ВАКОЛАТҲОИ КОМИССИЯ

3. Вазифаи асосии Комиссия бо роҳи ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти манфиатдор мусоидат кардан ба таъмини иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон мебошад.

4. Бо мақсади иҷрои вазифаи асосӣ Комиссия ваколатҳои зеринро дорад:

- ҷамоҳангсозии фаъолияти мақомоти манфиатдор доир ба иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

- таҳияи гузоришҳои миллӣ дар бораи рафти амалишавии шартномаҳои байналмилалӣ ва дигар гузоришҳо дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои пешниҳод ба созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ба мақомоти марбутаи Созмони Милали Муттаҳид;

- таъмини ҷамоҳангии фаъолияти мақомоти давлатӣ вобаста ба баррасӣ ва иҷрои қарор ва мулоҳизаҳои мақоми дахлдори Созмони Милали Муттаҳид;

- ба роҳ мондани муколама ва ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва давлатҳои дигар дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

- мусоидат дар мутобиқ намудани қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо муқаррароти санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофкардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

- тибқи тартиби муқарраргардида мусоидат кардан дар тасдиқи шартномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

- омӯхтан ва арзёбии ҳолати мутобиқати қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла лоиҳаҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба меъёрҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

- арзёбии самаранокии иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шартномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

- баррасии пешниҳодҳои мақомоти манфиатдор ва таҳияи хулосаҳои машваратӣ дар масъалаи ташаққули мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бобати масъалаҳои марбут ба татбиқи шартномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон;

- мусоидат кардан дар интишор ва паҳн намудани иттилоот доир ба ҳуқуқи инсон;

- анҷом додани тадқиқот, таҳия намудани пешниҳодҳо дар соҳаи татбиқ ва такмили минбаъдаи меъёрҳо оид ба ҳимояи ҳуқуқи инсон;

- ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо шахсони масъули иҷроии тавсияҳои мақомоти Созмони Милалӣ Муттаҳид ва дигар масъалаҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон дар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;

- ба амал баровардани фаъолиятҳои муштарак ва ҳамкориро бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, намоёндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ доир ба масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон;

- дигар ваколатҳои, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст.

5. Комиссия ҳуқуқ дорад:

- ба тартиби муқарраргардида ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳоро дар бораи самтҳои асосӣ ва шаклҳои амалигардонии уҳдадорҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон манзур намояд;

- ба мақомоти манфиатдор супориш диҳад, ки риояи ҳуқуқи инсон, барқарор намудани ҳуқуқ ва озодиҳои ҳалалдоршударо таъмин намоянд;

- дар ҷаласаҳои худ гузориши шахсони мансабдори мақомоти манфиатдорро дар хусуси вазъияти риояи ҳуқуқи инсон дар сохторҳои тобеи онҳо шунавад;

- бо мақсади амалӣ намудани ваколатҳои худ гурӯҳҳои корӣ ва комиссияҳои коршиносиро таъсис диҳад;

- ба тартиби муқарраргардида барои кор дар Комиссия кормандони мақомоти манфиатдорро ҷалб созад;

- аз мақомоти манфиатдор маводеро гирад, ки марбут ба масъалаҳои доираи ваколати Комиссия мебошанд;

- иҷрои қарорҳое, ки Комиссия қабул кардааст, назорат намояд;
- дигар ҳуқуқҳое, ки қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ кардааст.

6. Комиссия муроҷиатҳо оид ба масъалаҳои шахсӣ, аз ҷумла вобаста ба баҳсҳои молумулкӣ, манзилӣ ва меҳнатӣ, инчунин шикоят нисбат ба санадҳои судӣ ва мақомоти тафтишотиро баррасӣ намекунад.

3. ҲАЙАТИ КОМИССИЯ

7. Комиссия аз раис, муовини раис, котиби масъул ва дигар аъзои Комиссия иборат мебошад, ки ҳайати онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

8. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон - Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаҳои Комиссия бо ҳуқуқи машваратии овоз ҳамчун мушоҳидони доимӣ иштирок карда метавонанд.

9. Намояндагони ҷомеаи шахрвандӣ дар ҷаласаҳои Комиссия бо ҳуқуқи машваратии овоз тибқи ризояти раиси Комиссия иштирок карда метавонанд. Бо мақсади таъмини иштироки васеи аҳли ҷамъият дар қори Комиссия намояндагии ҷомеаи шахрвандӣ дар қори Комиссия метавонад давра ба давра иваз карда шавад.

10. Дар ҷаласаҳои Комиссия бо розигии раиси Комиссия намояндагони мақомоти давлатии дигар, созмонҳои байналмилалӣ ва дигар шахсони манфиатдор иштирок карда метавонанд.

4. ТАРТИБИ ФАЪОЛИЯТИ КОМИССИЯ

11. Комиссия қори худро тибқи нақшаҳои тасдиқнамудаи он анҷом медиҳад. Дар сурати ҷой доштани зарурат ҷаласаҳои Комиссия баргузор карда мешаванд.

12. Иҷрои қарорҳои Комиссия, ки дар доираи ваколатҳои дар ин Низомнома пешбинишуда қабул гардидаанд, барои тамоми вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳатмӣ мебошад.

13. Комиссия ваколоти қабули қарорҳоро дар сурати дар ҷаласаҳои он иштирок намудани на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои Комиссия дорад. Қарорҳои Комиссия бо ҷонибдории аксарияти оддии овозҳои аъзои Комиссия қабул карда мешаванд.

14. Қарорҳои Комиссия бо протокол ба расмият дароварда мешаванд. Протоколро котиби масъули Комиссия таҳия намуда, он аз ҷониби раис ва котиби масъули Комиссия имзо карда мешавад.

15. Қарорҳои Комиссия дар шакли иқтибосҳо аз протоколҳои ҷаласаҳои Комиссия ва ё супоришҳои раиси Комиссия ба маълумоти мақомоти манфиатдор расонида мешаванд.

16. Коргузорӣ, таҳияи мавод барои ҷаласаҳои Комиссия, ташкили фаъолияти гурӯҳҳои корӣ ва комиссияҳои коршиносӣ аз ҷониби котиботи Комиссия, ки функцияҳои он ба воҳиди сохтори марбути Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор мегарданд, анҷом дода мешавад.

17. Муросилот вобаста ба фаъолияти Комиссия тариқи котиботи Комиссия ба амал бароварда мешавад.

5. ВАКОЛАТҲОИ РАИС ВА КОТИБИ МАСЪУЛИ КОМИССИЯ

18. Раиси Комиссия:

- роҳбарии фаъолияти Комиссияро ба амал бароварда, дар ҷаласаҳои Комиссия раисӣ мекунад;

- дар мувофиқа бо аъзои Комиссия рӯзномаи кори ҷаласаи Комиссияро муайян менамояд;

- нақшаҳои миллии ҷорабиниҳоро вобаста ба амалигардонии тавсияҳои мақомоти марбути Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳуқуқи инсон тасдиқ мекунад;

- дар муносибат бо мақомоти марбути давлатҳои дигар ва созмонҳои байналмилалӣ, ки дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи инсон фаъолият доранд, Комиссияро намояндагӣ мекунад;

- тибқи тартиби муқарраршуда ба вазорату идораҳои марбути дар доираи ваколатҳои худ супоришу дастур медиҳад;

- дигар ваколатҳоро тибқи тартиби муқарраршуда амалӣ мекунад.

19. Дар сурати набудани раиси Комиссия ё бо супориши ӯ вазифаи ӯро муовини раиси Комиссия иҷро мекунад.

20. Котиби масъули Комиссия:

- корҳои тайёри ба ҷаласаҳои Комиссияро анҷом медиҳад;

- назорати бевоситаи иҷроии қарорҳои Комиссияро ба амал мебарорад;

- ҳамкориҳоро бо мақомоти марбути давлатҳои дигар, созмонҳои байналмилалӣ ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ки дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи инсон фаъолият мекунанд, ба роҳ меонад;

- аз шахсони масъули иҷроии тавсияҳои мақомоти Созмони Милали Муттаҳид ва дигар масъалаҳо оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон дар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маводи лозимаро вобаста ба самти фаъолият талаб мекунад;

- супоришҳои дигари раиси Комиссияро ба иҷро мерасонад;

- дигар ваколатҳоро тибқи тартиби муқарраршуда амалӣ мекунад.

Замимаи 2
ба қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «01» апрели соли 2017, № 163

ҲАЙАТИ

Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба таъмини иҷрои уҳдадорихои байналмилалӣ
дар соҳаи ҳуқуқи инсон

1. Муовини якуми Сарвазирӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон - раиси Комиссия;
2. Сардори раёсати кафолатҳои ҳуқуқи инсонӣ Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - муовини раиси Комиссия;
3. Сармутахассиси раёсати кафолатҳои ҳуқуқи инсонӣ Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - котиби масъули Комиссия;
4. Муовини якуми Раиси Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мувофиқа);
5. Муовини якуми Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мувофиқа);
6. Муовини якуми директори Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
7. Муовини якуми вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
8. Муовини якуми вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
9. Муовини якуми вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
10. Муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон;
11. Муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
12. Муовини якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва шӯғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
13. Муовини якуми вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
14. Муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
15. Муовини якуми вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон;
16. Муовини якуми раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
17. Муовини якуми раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
18. Муовини якуми раиси Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.